

Н и з о м н о м а

дар бораи мукофотонидан ва ҳавасмандгардонии кормандони иттифоқи
касабаи муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

1.Муқаррароти умумӣ

1.1.Низомнома дар бораи мукофотонидан ва ҳавасмандгардонии кормандони иттифоқи касабаи соҳа (минбаъд Низомнома) санади меъёрӣ-локалии (дохилии) Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони муассисаҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Кумита) буда, дар асоси Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи Кумита, шартномаи коллективӣ ва қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб ва шартҳои мукофотонидан ва ҳавасмандгардонии кормандони Кумитаро муқаррар менамояд.

1.2. Низомномаи мазкур ба кормандони воҳидии Кумита (минбаъд Кормандон) паҳн мегардад.

1.3. Низомномаи мазкур бо мақсади баланд бардоштани самаранокии меҳнат, беҳтар намудани натиҷаҳои ҷаъолият ва манфиатҳои моддӣ Кормандон дар гирифтани самараи баландтарини меҳнати худ таҳия гардида, вале Кумита барои иҷрои он вобаста ба имкониятҳои молиявиаш қарил нест.

1.4. Мукофотонидан ва ё ҳавасмандгардонӣ аз рӯи натиҷаҳои меҳнатӣ ҳуқуқи Корфармо буда, ўҳдадорӣ ў ба ҳисоб намеравад. Мукофотонидан ба миқдор ва сифати меҳнати Кормандон, ҳолати молиявии Кумита ва дигар омилҳои, ки метавонад ба ҳолат ва андозаи мукофотонидан таъсир расонад вобастагӣ дорад.

1.5. Мукофотонидани Кормандон ҳангоми мавҷуд будани маблағҳои пулии озод, ки истифодаи онҳо ба ҷаъолияти асосии Кумита зиён намерасонад, дар асоси баҳодиҳии алоҳидаи Корфармо ба натиҷаҳои меҳнати ҳар корманд амалӣ карда мешавад.

1.6. Дар Низомнома зерин мафҳуми мукофотонидан ва ҳавасмандгардонӣ додани маблағҳои иловагии берун аз музди меҳнат ва иловапулиҳои фаҳмида мешавад.

1.7.Мақсади мукофотондан ин баланд бардоштани ҳисси ҳавасмандии моддӣ ва масъулияти Кормандон баҳри аз ҷониби онҳо саривақт, бо сифат ва бо нишондодҳои баланд иҷро кардани вазифаву ўҳдадорихои меҳнатӣ мебошад.

2. Намудҳои мукофотонӣ

2.1. Низомномаи мазкур мукофотонии ҷорӣ ва якҷағра ро пешбинӣ месозад.

2.2. Мукофотонии ҷорӣ кормандони иттифоқи касабаи муассисаҳои давлатӣ ба андозаи то 100% ҳаҷми музди меҳнати ҳармоҳа амалӣ гардонида мешавад. Мукофотонии ҷорӣ мувофиқи натиҷаҳои кор, барои моҳ дар сурати иҷрои бечуну ҷарои ӯҳдадорӣҳои меҳнатӣ, мувофиқи шартномаи меҳнатӣ ба зиммаи корманд гузошташуда, дастурҳои мансабӣ ва санадҳои меъёрии алоҳида инчунин фармоишҳои бевоситаи раис ба амал бароварда мешавад.

2.3. Мукофотонии якҷағра нисбати Кормандон метавонад амалӣ гардад:

- аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти ҳар се моҳ ва солона;
- вобаста ба рӯзҳои ид санаҳои давлатӣ ва ҷашнҳои касбӣ;
- дар ҳолатҳои пешбинишудаи банди 3 Низомнома;

3. Мукофотҳо метавонад дода шавад:

- ба кормандони хизмати маъмурӣ ва хоҷагӣ барои дастовардҳои калони меҳнатӣ, иҷрои корҳои иловагӣ, иштироки ҷаёлона ва саҳми калон дар омодаسازی лоиҳаҳо, иштирок дар тайёри ва гузаронидани Раёсат, Пленум, Анҷуман, конференсия, семинарҳо ва дигар ҷорабиниҳое, ки бо амалигардонии ҷаёлияти оинномавӣ алоқа дорад.

- сифатан иҷро кардани дигар супоришҳои махсусан муҳим ва корҳои ҷаврӣ, супоришҳои якҷағраи роҳбарият, коркард ва амалиسازی ҷорабиниҳое, ки ба сарфаи маводҳо, ашёҳо нигаронида шудаанд, инчунин беҳтаргардонии шароити меҳнат, техникаи беҳатарӣ ва беҳатарии сӯхтор, аз рӯи натиҷаҳои тафтишотҳои гузарондаи мақомоти давлатӣ.

- тайёр кардан ва омода сохтани ҳисоботҳои оморӣ, даврагӣ (ҳисоботи ҷаёлияти се моҳ) ва солонаи муҳосибӣ ва супоридани таносубҳо.

- барои ҷалби сарчашмаҳои иловагии ҷаёлияти молиявии кумитаҳои иттифоқи касабаи соҳавӣ, ташкили бастанӣ шартномаҳо ва гирифтани карзҳо (грантҳо), ташкили кор оиди амалиسازی лоиҳаҳо, инчунин роҳбарии бевосита ба лоиҳаҳо, саҳми шахсӣ дар амалиسازی корҳои илмӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ, омодаسازی корҳои илмӣ ва дигар корҳои ҷопӣ.

4. Андозаи мукофот

4.1. Андозаи мукофотонии корманд то 100% музди меҳнат аз рӯи воҳидҳои корӣ муайян карда мешавад.

4.2. Андозаи мукофотонии якҷағраина барои ҳар як корманд аз ҷониби раиси Кумита дар намуди маблағ ва ё фоизи муайяни дар шартномаи коллективӣ дарҷшуда муқаррар карда мешавад.

4.3. Андозаи максималии (баландтарин) мукофотонии моддии кормандон маҳдуд карда намешавад.

5.Тартиби тасдиқ, ҳисобгирӣ ва додани мукофотҳо

5.1.Мукофотонидани кормандони кумитаҳои иттифоқи касабаи соҳавӣ дар асоси фармоиши роҳбар ё муовини роҳбари корхона ба роҳ монда мешавад. Муқаррарсозии ҳаҷми мукофотҳои чорӣ ҳар сол ба роҳ монда мешавад.

5.2.Ҳангоми дар бораи андозаи муқаррар кардани мукофотпулӣ барои соли равон фармоиш набаромада бошад, андозаи мукофотонӣ аз рӯи фармоиши соли пешин ба амал бароварда мешавад.

5.3.Мукофотонии чорӣ (ҳармоҳаи) кормандон аз рӯи натиҷаҳои дар маҷмӯъ вобаста ба саҳми шахсии ҳар корманд муқаррар карда мешавад.

5.4.Ба кормандоне, ки дар тӯли моҳ рӯзҳои нопурраи корӣ доранд, мукофотҳои чорӣ бо тариқи фосилавии вақти коркарда дода мешавад.

5.5. Дар ҳолати кори ғайриқаноатбахши Кормандон, ӯҳдадорихои вазифавиро иҷро накардани онҳо, роҳ додан ба ҳатогиҳое, ки дар Низомнома, шартномаи меҳнатӣ, дигар санадҳои алоҳидаи меъёрӣ ё қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр ёфтаанд, раиси сохтори зертобеъ (вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ) ба раис ё муовини раиси Кумитаи соҳавӣ хотироти хизматиро оиди роҳ додан ба ҳатогӣ бо пешниҳод дар бораи қисман ё пурра маҳрум кардани корманд аз мукофоти чорӣ маълумот медиҳад.

5.6. Маҳрум кардани корманд аз мукофот пурра ё қисман дар асоси фармоиши раиси (муовин)-и Кумита бо ҳатман нишон додани сабабҳои маҳрумкунӣ ё кам кардани андозаи мукофот ба роҳ монда мешавад;

5.7.Мукофотонии якҷақта, ки дар банди 3 Низомнома пешбинӣ шудааст бо далели иҷроиши корҳо, супоришҳо ва ғайраҳо дар маҷмӯъ амалӣ гардонида мешавад;

5.8.Барои қабули фармоиш оиди мукофотонии якҷақтаи корманд дар ҳолатҳои пешбинӣ кардани банди 3 Низомнома ҳисоботи ҳаттии раиси зертобеъ асос шуда метавонад;

5.9. Мукофотҳо барои ҷашнҳои корӣ вобаста ба зодрӯз, ба нафақа рафтани ва ба саҳми меҳнатӣ ба Корманд дода мешавад;

5.1.1.Ба кормандоне, ки дар соҳаи соли нопурраи тақвими фаъолият кардаанд, мукофот вобаста аз рӯи натиҷаи кор дар сол бо салоҳиди раиси (муовини раис) ташкилот дода мешавад;

5.1.2.Додани мукофотҳо (мукофотҳои моҳона) дар ҳолатҳои зерин амалӣ намегардад;

- иҷро накардан ё иҷрои нопурраи ӯҳдадорихои вазифавӣ, ки дар шартномаи меҳнатӣ, шартномаи коллективӣ, Оиннома ва Дастурамал дар бораи ӯҳдадорихои вазифавӣ пешбинӣ шудааст;

-ичро накардани талабот оид ба муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ;

-вайрон кардани талаботи муқаррарнамудаи маъмурият оиди тартиб додани ҳуҷҷатҳо ва натиҷаи кор;

-вайронкунии мӯҳлатҳои иҷро ё супорише, ки бо фармоиш ва амрҳои маъмурият ё ӯҳдадорихои шартномавӣ муқаррар шудааст.

-вайрон кардани интизоми меҳнат, қоидаҳои тартиботи дохилӣ ва дигар санадҳои меъёрии дахлдор;

-ичро накардани фармоишҳо, нишондодҳо ва супоришҳои бевоситаи роҳбарият ё маъмурияти корхона;

-мавҷуд будани муҷозоти интизомӣ, арзу шикоятҳои асоснок аз тарафи ҳамкорон;

-таъмин накардани ҳифзи молу мулк ва роҳ додан ба сохтакорӣ хисоботҳо;

-роҳ додан ба дигар хатоғӣҳое, ки қонунгузориҳои меҳнат ҳамчун асос барои муҷозоти интизомӣ ва аз кор рондан муқаррар кардааст;

5.1.3. Қисман ё пурра марҳум кардан аз мукофот дар давраи хисоботие, ки хатоғӣ содир гардидааст ба амал бароварда мешавад.

6.Муқаррароти хотимавӣ

6.1.Низомномаи мазкур аз лаҳзаи тасдиқ шуданаш то қабули Низомномаи нав қувваи қонунӣ дошта, масъалаҳо оид ба мукофотонидани кормандони кумитаро ба танзим мебарорад.

6.2. Бо ташаббуси Корфармо ё Кормандон дар Низомномаи мазкур бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ меҳнат тағйироту иловаҳо ворид намудан мумкин аст.